

НАХҮДАК





Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон



USAID
АЗ МАРДУМИ АМРИКО

НАҲҮДАК



ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2018

Нахұдак

Буд, набуд, дар як замоне, дар як маконе як пирамарди дилсоф буду як кампири дилчұ. Дардо, ки умри ҳар ду азоби бефарзандй мекашиданد. Кампир ҳар рұз аз ғами бефарзандй оқ мегуфту мисли абри навбаҳор зор-зор мегирист. Пирамард ғам хұрда, мегуфт, ки «мо назди Худо чиң гуноҳ кардаем, ки ба мо фарзанде надод.




Агар фарзанде медоштем, мисли дигарон түй мекардем, ба мардум ошу нон медодем, аз таънаи мардум халос мешудем».

Як рұз ба таги дарвозаи онҳо «Ҳақ дұст ё Оллох, садақа радди бало!» — гүён гадое омад.

Кампир ноне гирифта пеши дарвоза омаду ба гадо
нигоҳ кард, ки вай ба гадо он қадар монанд не, як
мӯйсафеди қадбаланди нуронӣ, ришаш сап-сафед,
асояш тилло барин чило медиҳад.

Дили кампир якбора гарм шуду гум зад. Вай
бо умед ба мӯйсафеди нуронӣ гуфт:

— Шумо одами ҷаҳонгаштаю кордида барин,
мо фарзанд надорем, пеши мардум сарҳаму музта-
рем, хонаи равшан ба назарамон торик, ҳавлии
обод нообод менамояд. Дар ҳаққи мо дуо кунед,
Парвардигори оламро раҳмаш биёяду ба мо фар-
занде дихад.



Мӯйсафед аз хӯрцинаш як дона себ бароварда
ба кампир доду гуфт:

— Ҳамин себро ду пора кунеду як пораашро худатон хўред, пораи дигарашро ба шавҳаратон дихед, Худо хоҳад, шумо соҳиби писар мешавед.



Кампир хурсанд шуда ба хона даромаду себро ду ҳисса карда як пораашро хўрд, чунон бомаза буд, ки дар умраш чунин себи хуштаъм нахўрда буд. Худдорӣ карда натавонист ва пораи дигарро ҳам хўрду аз шарм ба пирамард чизе нагуфт.

Нух моҳу нух рӯзу нух соат гузашту пиразан писараке таваллуд кард. Ачабо, хурдтарак мисли нахӯд. Ҳар ду ҳайрон шуданд, пирамард оҳи сард кашида гуфт:

— Мо як умр фарзандгадо будем. Худо оҳамонро шунида раҳмаш омаду фарзанд дод, лекин чаро



ин қадар майдаякак? Мардум «ҳамин ҳам бача шуд?» — гуфта, ба ҳоли мо намехандида бошанд?


— Ба ҳамин майдача ҳам бояд шукр кунем, — гуфт кампир, — рўйи фарзандро надида, мурда мерафтем, чй мешуд?

Онҳо маслиҳат карда, номи писарашонро Нахўдак монданду орзу карданд, ки тезтар калон шавад, дастёраки ҳушёру чаққон шавад.

Нахўдак табъи дили падару модар як ба-чаи зирақу ҳушёру чаққон шуд. Хурсанд шуданд пирамарди дилсоғу кампири дилчў. Кампир аз ҷашма об оварданӣ шавад, Нахўдак тозон омада: «модарҷон, шумо овора нашавед, ман барои об меравам» — гуфта, кўзаро аз дасташ мегирифт.



Падар ҳезум шикастаний шавад, «падарчон, шумо дам гиред, ман чұбқоро мешиканам» — гуфта, табарро аз дасташ мегирифтү дар як дам ду-се шоху кундаро майда карда мепартофт.



Модараш ҳавлӣ рӯфтани шавад, тозон омада «модарчон, чорӯба ба ман дихед!» — гуфта, чорӯбро мегирифту як ҳавлии калонро об зада, рӯфта, лесида мондагӣ барин тоза мекард.

Одамон медианд, ки пирамард дигар ба бозор ҳам намеравад. Писарчааш хӯрчинро ба китфаш партофта, тозон рафта харид карда меояд. Ҳамсояҳо ҳайрон шуда, аз ҳасад «худаш ин қадар майдаю кори се-чор одами калонро мекунад» мегуфтанд.

Як рӯз пирамард ба сахро рафту кампир хӯрок пухта бурданӣ шуд.

— Модарчон, ман мебарам, — гӯён Нахӯдак табақро бардошта, болои сар гузашту сурудхонон пеши падараш равон шуд.



Мардум ҳайрон шуда, ба чор тараф нигоҳ ме-
кардан: ин чӣ хел одам будааст, ки овозашро ме-
шунавему худашро намебинем?

Вақте Нахӯдакро диданд, боз бештар ҳайрон
шуданд, ки як бачаи хурдакак як табақи калонро
болои сар бардошта, озодона роҳ меравад.



Нахӯдак ба сахро омад, табақро дар сари
киштзор гузашту ба гандумзор даромада, аз дасти
падар досро гирифта гуфт:

— Падарчон, шумо хӯрок хӯрда дам гиред,
ман дарав мекунам.

Дос аз Нахӯдак ду баробар калон буд, дили па-
дар сӯхта гуфт:

— Писарам, ту монда шуда омадӣ, дам гир,
хӯрокро хӯрам, худам дарав мекунам.



— Не, падарчон, ман монда нашудаам, — бо хушхолй гуфт Нахұдак ва досро гирифта, дар як замон гандумзорро даравида, дарза басту болои ҳам чинда ғарам кард.



Падар хурсанд шуд.

— Акнун, ту, Нахұдчони падар, ба хона рав, —
хушхолона гуфт падар, — ман гандумро күфта,
боду ғалбер карда ба хона мебарам.

Нахұдак суруд хондаву бозій карда ба хона ме-
рафт, ки дар роҳ овози ўро гурги гурусна шунид.
Гург «ана Худо дод, акнун шикамам сер меша-
вад» — гүён сари роҳи Нахұдакро гирифт.



— Эй, ман туро одами калон гүям, ту нахұдак
барин майдаяк-ку! Ту хурдакак ҳам бошй, ман
туро мекұрам, ҳоло ишкамам нафора менавозад.

— Маро агар хүрй, пушаймон мешавй, — но-
тарсида гуфт Нахұдак, — беҳуда овора нашав, ба
чойи дигар раву шикаматро сер кун!

Гург ба гапи Нахұдак гүш накарда, ўро як лук-
ма карда фурӯ бурд. Фурӯ бурду зиёдтар гурусна
монд. Рафт, рафт, рамаеро дид. Оқиста, рӯ-рӯйи
алаф хазида, баррачаеро доштаний шуд, ки Нахұдак
аз даруни шикамаш дод гуфт:

— Чүпон, ҳо чүпон, хүшёр бош, гург гүсфандатро мехүрад!

Чүпон сагхояшро киш-киш дода, ба сари гург давид. Гурги гурусна гурехта, базүр халос шуду боз дашту дарааро кофта-кофта, як рамаи дигарро дида монд. Боз аз даруни вай Нахұдак:

— Эй чүпонхо, хүшёр бошед, ки гурги гурусна гүсфанджоятонро мехүрад! — садо баланд кард.

Чүпонхо чүбдасташонро бардошта, ҳаёху күнөн гурги гуруснаро ронданд.

Гург тамоман беҳол, аз Нахұдак безор ва аз кардааш пушаймон шуда, ба лаби як чоҳ рафт. Аз ин тарафи чоҳ ба он тарафи чоҳ парида, худашро афшонда буд, ки Нахұдак аз қафояш ба чоҳ афтид. Гург «чонам халос шуд» гуфту гурехта рафт.

Нахұдак ҳарчанд зўр зад, аз чоҳ баромада наставонист. Бо умеде, ки ягон кас овозашро шунаваду ба сари роҳ биояд, бо садои баланд суруд хондан гирифт.

Аз наздикии чоҳ рамаи гүсфандон мегузашт. Садои Нахұдак ба гүши чүпонхо расид: «Ин овози аз даруни гург баромадагӣ барин-ку, ин гурги гуруснаи лаънатӣ дар ҳамин чойҳо пинҳон нашуда бошад» — гүён онҳо ба ҷустуҷӯ даромаданд.

Чүпонхо овозро мешуниданд, аммо дар гирду атроф на гургро медианду на соҳиби овозро.

— Ба лаби чоҳ биёед, ба даруни чоҳ нигаред, — Нахұдак чүпонхоро ба ёрӣ даъват кард.

Зери чоҳ торик буд, ба ҷашми чӯпонҳо чизе наменамуд.

— Нӯги чӯбро дароз кунед! — гуфт Нахӯдак аз зери ҷоҳ.

Чӯпонҳо нӯги чӯбдасташонро дароз карданд, Нахӯдак хушҳолона ва саломат аз ҷоҳ берун омад.

— Ҳамоне ки аз даруни гург садо медод, ту набудӣ? — ҳайрон-ҳайрон ба писараки хурдакак нигаристанд чӯпонҳо.

— Ҳа, ман будам, — далерона гуфт Нахӯдак.

— Ту гӯсфандҳои моро начот додӣ, ташаккур! — чӯпонҳо ба ивази некӣ ба Нахӯдак як хурмача қаймоқ доданд.

Нахӯдак хурмачаро болои сар монду гӯё ҳеч воқеае рух надода бошад, сурудхонон ба хона омад. Падараш қайҳо боз аз сахро баргашта буд, пирамарду кампир «писарамон гум шуд, ӯро гург хӯрд ё шағол хӯрд, акнун мо чӣ кор мекунем?», — гӯён гирия мекарданду оби дида мерехтанд. Ноҳост суруди Нахӯдак ба гӯшашон расид. Хурсандона аз хона баромада, Нахӯдакро сиҳату саломат диданд. Хурсандиашон ҳадду канор надошт, Нахӯдакро мебӯсиданду мебӯсиданд. Мардум чанд дег оши пирамарду кампирро хӯрда, дар ҳаққи Нахӯдак дуои нек намуданд. Акнун пирамарду кампир ба муроду мақсадашон расиданду ба Ҳудованд шукр мегуфтанд.



НАХҮДАК

Муҳаррир — Малика Меликова

Мусаҳҳеҳ — Мехрӣ Саидова

Рассом — Сайёра Имодинова

Муҳаррири техникӣ — Начмиддин Зайниддинов

Тарроҳ — Қосимхӯҷа Назаров

Китобчай мазкур бо кумаки мардуми Амрико бознашр шудааст, ки он аз тарики

Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналмилаӣ (USAID) расонида мешавад.

Мазмун ва мундариҷаи китобча маҳсули муаллиф буда, метавонад бо
нуқтаи назари USAID ва Ҳукумати ИМА мувофиқат накунад.

Китобча ройгон паҳн мегардад.

Ба чопаш 09.08.2018 иҷозат дода шуд. Андозаи 70x90 1/16. Коғази оғсет.
Чопи оғсет. Ҷузъи чопӣ 0,75. Адади нашр 5500 нусха. Супориши № 92/2018.



Муассисаи нашрияни «Маориф»-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50. E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ «Полиграф групп» ба табъ расидааст.
ш. Душанбе, к. Ҳувайдуллоев, 113. E-mail: info@polygraph-group.tj